

Ба Шӯрои диссертационии 6D.KOA - 015 - и назди Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осими (734042, ш. Душанбе, хиёбони академикҳо Раҷабовҳо, 10).

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба кори диссертационии Ашуро Носир Амонқулович дар мавзӯи «Рушди инфрасоҳтори нақлиёти – логистикии минтақа (дар асоси маводи вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.04 – Иқтисодиёти соҳавӣ (08.00.04.04 - Иқтисодиёти нақлиёт)

Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот. Инфрасоҳтори нақлиётӣ - логистикий фаъолияти мунтазами воридот ва содирот дар кишвар, ҳамлу нақлро дар дохили он таъмин намуда, ба ин васила ба иқтисодиёти кишвар таъсири худро мерасонад. Дар робита ба ин, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 апрели соли 2014 таъкид намуданд, ки: «... ташкил ва рушди марказҳои нақлиётию логистикӣ ҳамчун қисми таркибии инфрасоҳтори нақлиётии минтақавӣ метавонад имкониятҳои транзитии кишварро беҳтар намуда, ба афзоиши ҳиссаи мамлакат дар хизматрасонии минтақавию байналмилалии нақлиётӣ мусоидат намояд, ки ин ҳам ҷойҳои нави корӣ ва ҳам манбаи даромади иловагии буҷет ва рушди иқтисодиёт мебошад».

Муаллиф қайд менамояд, ки «қисми муҳимми инфрасоҳтори минтақа ин нақлиёт буда, фаъолияти самарабахши ҳамаи корхонаҳоро дар минтақа, инчунин вобаста аз фаъолияти босамари нақлиёти автомобилий вазъи иҷтимоии онҳоро низ дар бар мегирад». Нақлиёти автомобилий як соҳаи ташаккулёбанде мебошад, ки на танҳо гардиши борҳо ва ҳамлу нақли мусоғиронро таъмин менамояд, балки дар баробари ин, ҳамчун катализатор барои рушди саноату ҳочагии қишлоқ хизмат меқунад ва талаботро ба маҳсулоти технологияҳои баланд дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт таъмин менамояд. Инчунин нақлиёти автомобилий дар соҳтори кишвар нақши калидӣ бозида, зарурати таҳияи шабакаи роҳҳо ва иншоотро тақозо меқунад, ки тамоми минтақаҳои кишварро ба ҳам мепайвандад.

Муаллиф дар диссертация қайд менамояд, ки хусусиятҳои ҷойгиршавии ҷуғрофии ҷумҳурий имкон медиҳад, ки транзити мол ва хизматрасонӣ миёни Ҷумҳурии Мардумии Ҷин, кишварҳои Осиёи марказӣ, ҷанубӣ ва Шарқи Наздик имконпазир гардад. 26 апрели соли 2019 дар Форуми дуюми ҳамкории байналмилалии «Як камарбанд – як

роҳ» дар шаҳри Пекини Ҷумҳурии Мардумии Чин барои татбиқ намудани «Стратегияи милили рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2030» ва ноил гардидан ба ҳадафҳои рушди устувор, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд, ки «кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон роҳи баромад ба баҳр надоранд. Дар ин замина, мо ба таҳия ва татбиқи лоиҳаи муштараки инфрасоҳтори минтақавӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоем. Дар робита ба ин, мо ба татбиқи лоиҳаҳои бунёди шоҳроҳҳои автомобилгарди Чин – Тоҷикистон – Ӯзбекистон ва Чин – Тоҷикистон – Афғонистон ҳавасманд мебошем. Ҳадафи мо дар татбиқи лоиҳаҳои мазкур ташаккул додани долонҳои транзитӣ – нақлиётӣ ба самти бандарҳои баҳрии Осиёи Ҷанубӣ ва Шарқӣ мебошад».

Омӯзиши инфрасоҳторҳои мавҷудаи нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла вилояти Ҳатлон нишон медиҳад, ки ин инфрасоҳторҳо аз ҷиҳати техниکӣ хуб инкишофёфта набуда, хизматрасониҳои баландсифати ба талаботи истеъмолкунандагон ҷавобгӯро надоранд, қайд менамояд муаллиф. Дар терминалҳои логистиқӣ таҷҳизоти мусир мавҷуд нест, инчунин системаи идоракунии ҳаракати нақлиёт дар дохили шаҳрҳо ва берун аз онҳо дар вилоят дар сатҳи паст қарор дорад. Танбашавии роҳҳо дар дохили шаҳру ноҳияҳои вилоят аз сабани набудани таваққуфгоҳҳо диде мешавад, ки аз меъёр зиёд хориҷ намудани газҳои сӯҳташуда дар дохили шаҳрҳо натиҷаи он буда метавонад ба ҳифзи муҳити зист таъсири манғӣ расонад. Ҳамаи ин сабаби пайдоиши мушкилот дар хизматрасониҳое, ки ҳангоми ҳамлу нақл, навъбандӣ, борбардорӣ, борфарорӣ, тақсимот, кокарди борҳо, барасмиятдарории гумрукӣ ва хизматрасонии техникии қисми ҳаракаткунанда иҷро мешаванд гардидааст, мушкилот доранд.

Мубрамияти таҳқиқи рушд ва сатҳи таъминнокии инфрасоҳтор ба он вобаста мебошад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар аввали асри XXI бо як қатор таҳдидҳое дучор шуд, ки байни онҳо аз ҳама ҷиддиаш фарсадашавии бухронии инфрасоҳтори миллӣ ва минтақавӣ мебошад, ки сабаби он норасоии доимии маблағгузории давлатӣ буд.

Аз ин хотир, аҳамияти инфрасоҳтори нақлиёти - логистикӣ ва ҳолати мусири он, инчунин ба қадри бояду шояд таҳқиқ нашудани масъалаҳои таъминнокӣ, набудани методикаҳои муайянкунии сатҳи таъминнокии инфрасоҳторӣ мубрамияти мавзӯи таҳқиқоти илмиро муқаррар карданд.

Навғонии таҳқиқоти илмӣ аз асосноккунӣ ва коркарди тавсияҳо ҷиҳати такмил додани самтҳои асосии рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-

логистикии минтақа дар шароити муносибатҳои бозорӣ иборат мебошад.

Унсурҳои асосии навгонии илмӣ инҳоянд:

- асосҳои назариявӣ - методии фаъолият ва рушди инфрасохтори нақлиётӣ - логистикии минтақа бо дарназардошти нақши он дар шароити иқтисоди бозорӣ мӯайян карда шуда, фаъолияти намудҳои гуногуни нақлиёт, ки интихоби онҳо бо дарназардошти шаш омили асосӣ ба амал бароварда мешавад мӯайян карда шудааст;
- аз рӯи натиҷаи тадқиқи ҳамаҷониба хусусиятҳо ва масоили рушди инфрасохтори нақлиётӣ - логистикии минтақа дар шароити иқтисоди бозорӣ, мавриди омӯзиш қарор дода, мӯайян карда шудааст;
- дар асоси таҳдил, ҳолат ва рушди инфрасохтори нақлиётӣ - логистикӣ дар вилояти Ҳатлон баҳо дода шуда, камбудиҳои ҷойдошта, инчунин омилҳои таъсирбахш ба рушд ва ҷойгиршавии он мӯайян карда шудаанд;
- амсилаи иқтисодию риёзии дурнамои рушди ҳачми боркашонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Ҳатлон бо дарназардошти таъсири омилҳо соҳта шудааст. Инчунин, амсилаи иқтисодию риёзии такмилдошудаи рушд ва ҷойгиршавии инфрасохтори нақлиётӣ - логистикии минтақа пешниҳод карда шудааст;
- стратегияи рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақа асоснок ва пешниҳод карда шуда, дастгирии сармоягузорӣ барои рушди он дар шароити имрӯзаи вилояти Ҳатлон бо дарназардошти дастгирӣ ва иштироки давлат, ҷалби сармояи хориҷӣ, аз он ҷумла сармояи мустақим ва сармояи хусусӣ пешниҳод карда шудааст;
- самтҳои афзалиятноки рушди инфрасохтори нақлиётӣ - логистикии вилояти Ҳатлон то давраи соли 2030 ва унсурҳои таркибии он мӯайян карда шудаанд.

Асоси назариявӣ ва методологии таҳқиқотро асарҳои олимони тоҷик ва хориҷи кишвар оид ба масоили инкишофи инфрасохтори нақлиётӣ – логистикӣ ташкил медиҳанд. Зимни ҳалли вазифаҳои таҳқиқот муаллиф аз усулҳои зерин истифода бурдааст: усулҳои таҳдилии системавӣ, иқтисодӣ, оморӣ, муқоисавӣ, соҳторӣ - логистикӣ, ҷадвалӣ, инчунин усулҳои амсиласозии иқтисодию риёзӣ, пешгӯй ва гайра.

Истифодаи усулҳои зикршуда самаранокӣ ва асоснокии натиҷаҳо, хулосаҳо ва пешниҳодҳои илмиро таъмин намуданд.

Заминаи иттилоотии таҳқиқотро санадҳои меъёрии ҳукукӣ, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумоти расмии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати агенти омори назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Ҳатлон, ҳисоботи шуъбаи нақлиёт ва коммуникатсияи мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилояти Ҳатлон, ҳисоботи раёсати муассисаи давлатии «Нақлиёти автомобилий ва хизматрасонии логистикӣ» дар минтақаҳои Ҷӯхтар ва Қӯлоб, ҳисоботи корхонаи ҶДММ «Ҳатлонтранс» - и шаҳри Ҷӯхтар, маводи конференсияҳои илмӣ - амалӣ, монографияҳо ва маводи дигари дар матбуоти даврӣ нашршуда, коркарду ҳисобҳои худи муаллиф ташкил медиҳанд.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар ташаккули инфрасоҳтори нақлиётӣ - логистикии минтақа дар корҳои олимони ватанию ҳориҷӣ дар соҳаи инфрасоҳтори нақлиётӣ коркардашуда, навовариҳои амалӣ дар соҳаи нақлиёт зоҳир мегардад.

Муқаррароти назариявии диссертатсия дар он аст, ки татбиқи хулоса ва тавсияҳои асоснокшуда ба мукамал гардонидани назарияи инфрасоҳтори нақлиётӣ - логистикӣ ва рушди хизматрасонии нақлиётӣ - логистикии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла вилояти Ҳатлон мусоидат менамояд.

Натиҷаи амалии кор дар он аст, ки барои ба таври дақиқ ва объектӣ арзёбӣ намудани ҳолати рушд ва таъмини сатҳи баланди хизматрасонии нақлиётӣ - логистикӣ бо дарназардошти ҳусусиятҳои минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва омилҳои дохилӣ ва берунӣ дар шароити муосир истифода шаванд.

Озмоиши натиҷаҳои таҳқиқот. Хулоsavу пешниҳодоти асосии диссертатсия дар як қатор конфронсҳои илмӣ-амалии байналмилалӣ, ҷумҳурияvӣ, семинарҳои илмӣ ва мизҳои мудаввар дар Донишгоҳи давлатии Ҷӯхтар ба номи Носири Ҳусрав, Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон ва Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осимӣ ироа шуда, баҳои мусбат гирифтанд. Натиҷаҳои таҳқиқотро санадҳои Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии «Нақлиётӣ - автомобилий ва хизматрасонии логистикии вилояти Ҳатлон», муассисаи давлатии таълимии Донишгоҳи давлатии Ҷӯхтар ба номи Носири Ҳусрав тасдиқ менамоянд.

Нашри натиҷаҳои таҳқиқот. Муқаррароту натиҷаҳои асосии таҳқиқоти илмӣ дар 20 кори илмии муаллиф, аз ҷумла 16 мақола дар мачаллаву нашрияҳои мансуб ба номгӯи мачаллаву нашрияҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд. Ҳаҷми умумии корҳои илмии чопгардида 7,5 ҷ.ч. чопиро ташкил медиҳад.

Соҳтори диссертатсия. Соҳтори диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса, рӯйхати адабиёти истифодашуда, ки 175 номгӯйро дар бар

мегирад, иборат аст. Диссертатсия дар 240 сахифаи чопи компьютерӣ иншо шуда, фарогири 35 ҷадвал ва 31 расму диаграмма мебошад.

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи таҳқиқот асоснок ва омӯзиши он тавсиф карда шудааст, ҳадафу вазифаҳо, объект ва предмети таҳқиқот муайян шудаанд, навгониҳои илмӣ ва аҳамиятнокии амалии натиҷаҳои бадастовардашуда муҳтасар ифода ёфтаанд.

Дар боби якум «Асосҳои назариявию методии рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақа дар шароити иқтисоди бозорӣ», асосҳои назариявии таҳқиқ, омӯзиши асосҳои методии фаъолият ва рушд ва хӯсусиятҳо ва масоили рушди инфрасохтори нақлиётӣ - логистикии минтақа дар шароити иқтисоди бозорӣ таҳқиқ карда шудааст.

Солҳои охир, дар шароити иқтисодиёти бозорӣ аҳамияти иқтисоди минтақавӣ афзудааст. Ба ақидаи муаллиф, мавриди зикр аст, ки ҳар гуна душвориҳо дар ҷараёни таҳаввулоти иқтисодӣ бо таъсири омилҳо ва шароити минтақавӣ вобастагӣ дорад. Инчунин, дар шароити ташаккули муносибатҳои бозорӣ нақши омили минтақавӣ зоҳир мешавад, зеро дигаргуниҳои иқтисодӣ дар қаламрави муайяне сурат мегиранд, ки дар шароити муайян аз ҳамдигар фарқ мекунад. Дар ин робита, қайд менамояд муаллиф, бо дарназардошти шароити нав густариши таҳқиқоти илмии ҷанбаҳои минтақавии иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён омадааст. Интихоби иқтисоди минтақа ҳамчун як бахши мустақили донишҳои илмӣ яке аз самтҳои асосии рушди минтақа мебошад (сах. 18 – 19).

Ба ақидаи муаллиф, (сах. 20 – 21) таърифи пурраи иқтисодиёти минтақа чунин аст: иқтисодиёти минтақавӣ як бахши илми иқтисодиёти мебошад, ки ташкили ҳудуди истеҳсолот, рушд ва тақсими қувваҳои истеҳсолқунанда ва равандҳои иҷтимоию иқтисодии субъектҳои ҳудудиро, ки падидроҳо ва равандҳои иқтисодиро тавсиф мекунанд, дар ҳамbastagии зич бо шароити муҳити зист омӯхтааст. Иқтисодиёти минтақавиро таҳқиқ намуда, муаллиф ба чунин ҳулосае омадааст, ки «бояд қайд кард, ки иқтисоди минтақавӣ ин илми маҷмуи ҷузъҳои иқтисоди ҳудуд, муттаҳидсозии объектҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мебошад, ки ташакkul ва рушди қувваҳои истеҳсолқунанда ва равандҳои иҷтимоиро дар системаи минтақавии кишвар ва ҳар як минтақа муайян мекунад».

Аз рӯйи андешаи муаллиф, муҳиммияти тағйирёбии доимии инфрасохторҳои логистикӣ дар мутобиқ шудан ба тағирии талабот ва таъминот мебошад. Ҳамзамон, субъектҳои хочагидорӣ ва давлатӣ дар

ҳамкорӣ ҳамчун ташаббускорони соҳт ва рушди унсурҳои инфрасоҳтори логистикӣ (хатҳои алоқа, терминалҳо, марказҳои логистикӣ ва ғайра) амал мекунанд.

Бо такмил ва рушд ёфтани инфрасоҳторҳои логистикӣ, аз ҷумла инфрасоҳтори нақлиётӣ, фаъолияти логистика дар минтақа баланд мегардад, сатҳ ва иқтидори нақлиётии давлатӣ низ рушд меёбад, ки ба афзоиши иқтисоди миллии мамлакат мусоидат мекунад (саҳ. 28 – 29).

Дар диссертатсия қайд гардидааст, ки бозори хизматрасонии нақлиётӣ худро ҳамчун харидор ва фурӯшандай хизматрасонӣ ва мол, инчунин интиқолдиҳандай молҳо аз як минтақа ба минтақаи дигар нишон медиҳад. Инчунин бозори хизматрасонии нақлиётӣ як ҳалқаи пешбар дар тиҷорати хориҷии молҳо мебошад (саҳ. 58).

Рушди саноати нақлиёт қалиди рушди иқтисодӣ ва дар маҷмӯъ рушди иқтисоди кишвар мебошад, қайд менамояд муаллиф (саҳ. 61). Аз ин рӯ, мавқеи муҳим пайдо кардани мушкилот дар соҳаи нақлиёт бо истифода аз василаҳои гуногуни таҳлили иқтисодӣ алоқаманд мебошад. Ҷузъҳои муҳимми амсилаи омории бозори хизматрасонии инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикӣ талабот ва пешниҳод мебошанд. Ҳиссаи ҳароҷоти нақлиётӣ бо истеҳсол ва фурӯши маҳсулот сатҳи тарифҳоро муайян мекунад.

Муаллиф ёдовар мешавад (саҳ. 64), ки раванди танзими давлатӣ хизматрасонии босифати нақлиётӣ ҳамчун яке аз шартҳои муҳим барои фаъолияти самараноки иқтисоди миллӣ дониста мешавад. Гузариш ба ташкили фаъолияти инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақавӣ дар асоси принсипҳои нави бозор зарурати тағйир додани нуқтаи назарро дар бораи нақши инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақавӣ дар рушди минтақаҳо тақозо карда, ба як қатор мушкилоти нав ҷиҳати баланд бардоштани самаранокӣ боис гардид.

Ба ақидаи муаллиф «...андешидани тадбирҳои зарурӣ вобаста ба татбиқи лоиҳаи роҳи оҳани Тоҷикистон-Афғонистон-Туркманистон, ки омили муҳимми рушди иқтисодии Тоҷикистон ва дигар кишварҳои минтақа буда метавонад, идома дорад. Татбиқи барномаи барқарорсозӣ ва таҷдиди роҳҳои байналмилалӣ то соли 2025 соҳтмон ва таҷдиди беш аз ҷаҳор ҳазор км. роҳ ва 576 пул ба маблағи 4,4 миллиард сомонӣ дар назар дошта шудааст. Ин барномаҳо манфиатҳои иҷтимоию иқтисодии тамоми ҷабҳаҳоро ба назар гирифта, метавонанд арзиши хизматрасониҳои нақлиётIRO кам кунанд. Дар оянда Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун як кишвари дорои имкониятҳои транзитӣ, ки дар гузаргоҳҳои байналмилалии нақлиётӣ, ба монанди ЕврАЗЭС,

ТРАСЕКА, САРЭС ва Иттиҳоди Аврупо пайдо мешавад, дар назар дорад, ки Тоҷикистон меҳоҳад муносибатҳоро ҳамчун транзити боэътимоди интиқоли маблағҳо идома диҳад» (саҳ. 73).

«Рушди инфрасоҳтори нақлиёти логистикии вилояти Хатлон барои ташаккули бозори миллӣ ва байналхалқии нақлиёт, инчунин анборҳои хизматрасонӣ замина шуда метавонад. Ба ақидаи муаллиф, таъсири манфии комплекси нақлиётӣ ва роҳсозӣ ба муҳити зист таҳияи барномаҳои маҳсусро барои кам кардани партовҳои заарнок аз муҳаррикҳои нақлиётӣ, инчунин ҳифзи заминҳоро аз маҳсулоти нафтӣ, ҳифзи заминҳои ҷангал, пиряҳҳо ва ғайраҳоро талаб мекунад. Аз ин рӯ, ҳангоми мушаххассозӣ ва рушди афзалиятҳо барои ташаккул ва рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикӣ дар минтақаҳо бояд хусусиятҳо ва мушкилоти муайяншуда ба назар гирифта шавад» (саҳ. 81).

Дар боби дуюм «Вазъи муосири рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон», таҳлили ҳолат ва рушд, омилҳои таъсирбахш ба рушд ва амсиласозии иқтисодӣ-риёзии ҳачми боркашонӣ, рушд ва ҷойгиршавии инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии дар вилояти Хатлон таҳлил гардидааст.

Рушдӣ иқтисодиёт талаботро нисбат ба нақлиёт зиёд мегардонад, зеро ки аз дараҷаи тараққиёт ва истифодаи оқилонаи нақлиёти хушкигар самаранокии иқтисодиёти мамлакат вобаста мебошад. Инчунин, муаллиф қайд менамояд, ки ин ҳолат боиси васеъшавии соҳаи фаъолияти нақлиёти мамлакат мегардад ва зарурати истифодаи техника ва технологияи нав, принсипҳои идорақунии навин ва ташкили технологияи боркашониро дар ин соҳа муайян мекунад (саҳ. 94).

Муаллиф дар рафти таҳқиқоти худ дар диссертатсия қайд намудааст, ки самаранокии кори корхонаҳо аз бисёр ҷиҳат ба ҳолатҳои зерин вобастагӣ дорад, аз ҷумла: «дуруст муқаррар намудани миқдору сифат ва муҳлатҳои истеҳсоли маҳсулот дар робита ба арзаю тақозои бозор, интихоби технология ва ташкили қабули истеҳсолот, таъминоти саривақтӣ ва оқилонаи захираво, бузургии сармояи асосию гардон, шакл ва усулҳои фурӯши маҳсулот ё хизматрасонӣ ва ғайра» (саҳ. 116).

Дар минтақаҳои вилояти Хатлон мушкилоти роҳи пастсифат нигаронкунанда аст, ки ин боиси садамаҳои зиёд ва дарозмуддати нақлиёти автомобилий мегардад. Ин ба рушди соҳибкорӣ ҳалал мерасонад, қайд менамояд муаллиф, зеро ҳаракати молҳо тавассути роҳҳои автомобилгард дар минтақаҳои вилояти Хатлон мушкил аст. Ҳамасола барои таъмири роҳҳои мавҷуда ва соҳтмони роҳҳои нав аз буҷаи ҷумҳурияйӣ ва маҳаллӣ маблағҳои зиёд ҷудо карда мешавад, аммо

ба ин нигоҳ накарда, сифати роҳҳо паст боқӣ мемонад. Инчунин муаллиф қайд менамояд, ки бо рушди соҳибкорӣ талабот ба инфрасоҳтори нақлиётӣ ва логистикӣ мунтазам меафзояд. Ин зарурати пайваста нав кардани комплекси нақлиётӣ-логистикиро мувофиқӣ ин талабот тақозо менамояд (саҳ. 126 – 127).

Муаллиф маҷмуи омилҳоеро, ки ба рушди инфрасоҳторҳои минтақавии нақлиётӣ-логистикӣ таъсир мерасонанд, дар расми 2.9. муфассал нишон додааст (саҳ. 128).

Ба ақидаи муаллиф, бартариҳои принсиipi «аз дар ба дар» инҳоянд: сарфа кардани вақт; кам кардани харочоти умумии нақлиёт; кам кардани хатар; баланд бардоштани сифати ҳамлу нақл. Омилҳои нақлиёт ба баҳшҳои дохилий ва беруни тақсим карда мешаванд, ки ба ташаккули инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикӣ таъсири мустақим доранд ва ва муаллиф инро дар ҷадвали 2.16 муфассал нишон додааст (саҳ. 134 - 135).

Пешбинии ҳаҷми хизматрасонии нақлиёти боркаш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаи вилояти Хатлонро, муаллиф дар асоси истифодаи таҳлили чандинкаратаи корелятсионӣ-регрессионӣ дар МЭҲ бо истифодаи барномаи Microsoft Exsel анҷом дода аст ва натиҷаҳои амсиласозии пешӯии ҳаҷми хизматрасонии нақлиёти боркашониро барои ҷумҳурӣ ва вилоят дар ҷадвали 2.19, замимаи 8 ва 9 пешниҳод намудааст (саҳ. 142).

Амсилаи иқтисодӣ-риёзии ташкили минтақавии инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикӣ зарурати ҷудо карда шудани маблағҳои гуногун (нақлиётӣ, терминалӣ ва анборӣ)-ро имкон медиҳад, ки дар заманаи истифодаи принсиipi амсилаии созмон додани фаъолияти алгоритмӣ сурат мегирад. Амсилаи коркардашудаи иқтисодӣ-риёзии рушди ташкили минтақавии инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикӣ бо баррасӣ кардани масъалаи тақмили шабакаи мавҷуда ва интиҳоби яке аз варианҷҳои оптималии шабакаи мавҷуда ва азнавсоҳташаванда, ки талаботи боркашониро бо ҳарчи маблағҳои камтарин ҷорӣ мекунад, имкон медиҳад, қайд менамояд муаллиф (саҳ.153).

Дар боби сеюм «Муқаммалгардонии рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Хатлон» ташаккули стратегия, дастгирии сармоягузорӣ ва самтҳои афзалиятноки рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Хатлон пешниҳод гардидаанд.

Тамоюли даҳсолаҳои охир дар соҳаи нақлиёт ин коҳиш ёфтани корхонаҳои нақлиётӣ, пайдоиши соҳибкорони инфириодӣ аст, ки аз як то якчанд таркиби ҳаракаткунанда доранд. Чунин корхонаҳо барои навсозии равандҳои истеҳсолӣ ва технологӣ бо сармоягузориҳои миқёси

имкониятҳои васеъ надоранд. Аз ин рӯ, қайд менамояд муаллиф, ки барои рушди минбаъди хизматрасониҳои нақлиётӣ ва логистикӣ дар минтақа, ба сатҳи сифатан нав баровардани корхонаҳои нақлиётӣ тавассути ташкили холдингҳои нақлиётӣ ва логистикӣ зарур аст.

Бо дарназардошти динамикаи рушди вилояти Хатлон, муаллиф пешниҳод менамояд, ки мо метавонем дар бораи зарурати ташкили чунин холдингҳо дар қаламрави вилоят андеша кунем. Аҳамияти ташкили онҳо ба зарурати ташкили хизматрасонии муштариён барои интиқоли молҳо ва мусофирон дар минтақаҳои калонтарин, инчунин ташкили марказҳои савдо вобаста аст. Айни замон, ин гуна корҳо тавассути воситаҳои нақлиёте, ки ба корхонаҳо, созмонҳо, шахсони алоҳида, ки аз ҷумла ба минтақаҳои дигари Тоҷикистон мансубанд, иҷро карда мешаванд. Ҳамин тарик, дар вилояти Хатлон аз ҳисоби хизматрасонии интиқоли борҳо ва мусофирон ба буҷа андоз ба фисади кам пардоҳт карда мешавад (саҳ. 161).

Ба ақидаи муаллиф, соҳтори чунин холдинг бояд инҳоро дар баргирад: нақлиёти автомобилий ва ҳавоӣ; ширкати логистикӣ; анборҳо; ширкати суғурта; ширкати амният; ширкати ҳуқуқӣ ва бонк. Вазифаҳои баҳшҳои холдингро муаллиф дар ҷадвали 3.1. муфассал пешниҳод намудааст (саҳ. 164 – 165).

Бунёди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикӣ барои ба қишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон ва осон намудани содироти молу маҳсулоти ватаний ниҳоят муҳим шуморида мешавад, қайд менамояд муаллиф.

Тавре муаллиф қайд менамояд, айни ҳол дар соҳаи нақлиёти мамлакат 11 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағӣ умумии зиёда аз 8,5 миллиард сомонӣ татбиқ шуда истодааст. Соли 2020 лоиҳаи таҷдид ва бунёди қитъаи Обигарм-Нурободи шоҳроҳи Ваҳдат-Қарамиқ (Лаҳш) ба маблағи 3,5 миллиард сомонӣ, Қалъаиҳумб-Ванҷ бо арзиши лоиҳавии 2,2 миллиард сомонӣ, Ҳулбук-Темурмалик ба маблағи 200 миллион сомонӣ ва соҳтмони пули ҳафтуми дарёи Панҷ миёни Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар мавзеи Кокул бо 18 километр роҳи мошингард ба маблағи 70 миллион сомонӣ ва дигар лоиҳаҳо оғоз меёбанд. Дар айни замон таҷдиду соҳтмони роҳи мошингарди Душанбе-Боҳтар, Ҳуҷанд-Исфара, Қӯлоб-Шамсидин Шоҳин, Шкев-Қалъаиҳумб, Қӯлоб-Муъминобод ба маблағи беш аз 4 миллиард сомонӣ идома дошта, мувоғиқи нақша моҳҳои сентябри соли 2021 ба истифода дода мешаванд. Ин ва дигар маълумот оид ба лоиҳаҳои давлатии

сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиётӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷадвали 3.2. оварда шудааст (саҳ. 169 – 170).

Зикр намудан ба маврид аст, ки муаллиф таҷрибаи дигар кишварҳоро омӯхта, қайд менамояд, ки рушди инфрасоҳтор оқибатҳои судманд дорад, ки дар онҳо аксар ин нишонаҳо муҳиманд, яъне: афзоиши рақобат; кам кардани харочоти истеҳсолӣ; рушди минтақаҳои қаблан дастнорас; азнаташкилдиҳии истифодаи замин; афзоиши истеҳсоли миллӣ / ММД; тавсеаи дастрасӣ ба захираҳои меҳнат; афзоиши вуруди сармоягузорӣ (саҳ. 177 – 178).

Бо дарназардошти он ки маблағҳои буҷаи давлатӣ барои пурра қонеъ кардани талабот кофӣ нестанд, афзоиши шумораи объектҳои инфрасоҳтори нақлиётӣ ва логистикии пулакӣ, ки аз ҳисоби сармоягузорони ҳусусӣ соҳта мешаванд, ба назар мерасад. Бо вучуди ин, сарфи назар аз фароҳам овардани тамоми шароити зарурӣ, давлат бо вучуди эҷоди монеаҳои гуногуни ҳуқуқӣ дар ин масъала, ба чунин лоиҳаҳо бетававҷҷуҳии худро нишон медиҳад ва ба татбиқи онҳо ҳалал мерасонад, қайд менамояд муаллиф. Аксарияти ин монеаҳо одатан, бо номуайянӣ дар соҳаи чунин инфрасоҳтор ва мушкилоти дастрасӣ ба иҷораи замин барои соҳтмони он алоқаманданд.

Самтҳои афзалиятноки рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Ҳатлонро муаллиф дар расми 3.5. нишон додааст (182).

Муаллиф дар (саҳ. 193) самтҳои афзалиятноки рушди маҷмааҳои нақлиётӣ ва логистикро нисбат ба фаъолияти он қайд кардааст. Аз тарафи дигар таҳлили самтҳои асосии таъсири мавқеи бозорро бо дарназардошти фаъолияти иқтисодии корхонаҳо пешниҳод намуда, омилҳои ба рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ ва логистикӣ таъсирбахшро аз мавқеи вазъ дар бозори нақлиёт ва логистикӣ муайян намуда, самтҳои афзалиятноки рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ ва логистикро дар бозори нақлиёт дар шароити муосири иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудааст.

Инчунин, муаллиф барои рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикӣ пешниҳод менамояд, ки неруи дохилий бештар истифода шавад. Барои ин омилҳои вобаста ба баланд бардоштани сатҳи рушди кадрҳоро муайян кардан лозим аст. Ба ин омилҳо дохил мешаванд: маълумот, саломатӣ, сифатҳои қасбӣ, сифатҳои шахсӣ, ангеза, ҳавасманӣ, фазои гурӯҳӣ, шароити кор. Корхона бояд такмили ихтисоси кормандон, афзоиши қасбӣ ва баланд бардоштани некуаҳволии моддӣ ва ҳавасмандгардонии маънавиро ба назар гирифта, баррасӣ

намояд, то дар оянда ба вазъи устувори молиявӣ ноил гардад ва сатҳи рақобатпазиро баланд бардорад.

Самтҳои афзалиятноки рушд ва омилҳое, ки онҳоро муайян меқунанд, бояд ба таври ҳамаҷониба баррасӣ карда шаванд, расми 3.10 (саҳ. 193 – 194).

Хулоса ва пешниҳодҳо дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти анҷом дода шуда, асоснок карда шудаанд.

Дар қатори бартариятҳо диссертатсияи мазкур дорои норасоиҳо низ мебошад. Ба қатори онҳо ҳолатҳои зеринро метавон дохил кард:

1. Дар диссертатсия дар сатҳи зарурӣ таҳқиқи асосҳои назариявӣ ва методии фаъолияту рушд, хусусиятҳо ва масоили инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа дар шароити иқтисоди бозорӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Мутаассифона дар раванди омӯзиши заминаҳои методӣ на ҳамаи ҷабҳаҳои назариявӣ ва масоили рушди ҳамаи ҷузъу томҳои ин инфрасоҳтор ба пуррагӣ омӯхта шудаанд.

2. Дар боби дуюми диссертатсия баҳодиҳии ҳолат ва рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Ҳатлон ва муайян намудани камбудиҳои ҷойдошта, инчунин омилҳои таъсирбахш ба рушд ӯзӣ ҷойгиршавии он ба анҷом расонида шудааст. Мутаассифона дар диссертатсия баъзе аз хулосаҳои муаллиф нисбати истифодаи амсилаи ратсионалии фаъолияти инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Ҳатлон бо назардошти баъзе аз омилҳо давра ба давра пешниҳод нагардидааст.

3. Дар зербоби 2.3 (саҳ.147-156) амсилаи иқтисодию риёзии рушд ва ҷойгиршавии инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақавӣ пешниҳод карда шудааст, ки боиси дастгирӣ мебошад. Тартиби ҳисоб намудани параметрҳои ин амсила дар шароити вилояти Ҳатлони Тоҷикистон начандон пурра пешниҳод гардидаанд.

4. Дар диссертатсия ба асосноккунӣ ва пешниҳоди самтҳои афзалиятноки рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Ҳатлон диққати маҳсус дода шудааст, вале масъалаи баландбардории самаранокии инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикӣ бо истифодаи технологияи муосир ҳаматарафа баррасӣ нагардида, ташкил ва алоқамандии шабакаҳои маҳаллӣ ва пайваст шудани онҳо ба шабакаи байналмилали ҳангоми баррасии хизматрасониҳои бисёрҷонибаи нақлиётию логистикӣ дур аз таҳқиқ мондааст.

5. Дар диссертатсия ҳатогиҳои имлойӣ, грамматикий ва техникий вомехӯранд.

Аммо пешниҳодҳо ва эродҳои дар ин ҷо баррасишуда, на он қадар ҷиддӣ буда, ба мазмун ва мӯҳътавои кори илмии мазкур таъсири манфии худро намерасонанд.

Автореферат мазмуни асосии таҳқиқоти диссертатсияро ифода намуда, дар он натиҷаҳои асосии барои ҳимоя пешниҳодшуда шарҳи пурраи худро ёфта, асоснок карда шудаанд.

Кори диссертатсионии Ашуро Носир Амонқулович ба талаботи КОА – и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад. Аз рӯйи мазмуни илмӣ ва шакли таҳияи диссертатсияи номзадӣ дар мавзӯи «Рушди инфрасоҳтори нақлиёти – логистикии минтақа (дар асоси маводи вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон)» ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки он ҳамчун кори илмӣ – таҳассусӣ ба ҳисоб рафта, дар он ҳалли масъалаҳои муҳим ва бартариятдоштаи илмҳои иқтисодӣ, ба талабот ҷавобгӯ мебошанд. Ҳамаи ин далелҳо бе ягон шакку шубҳа аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки кори илмии мазкур сазовори баҳои баланд буда ва муаллифи он арзандай дараҷаи илмӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.04 – Иқтисодиёти соҳавӣ (08.00.04.04 - Иқтисодиёти нақлиёт) мебошад.

Муқарризи расмӣ,
д.и.и., профессори кафедраи
таҳлили иқтисодӣ ва омори
Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур



Самандаров И.Х.

Суроғаи донишгоҳ: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 146. Тел.+992935014316 Е-mail: iskandar-s@mail.ru

Имзои д.и.и., профессор Самандаров И.Х.ро тасдиқ менамоям:

Сардори шуъбаи таъминоти ҳукукӣ
ва қадрҳо



Раҷабова Н.А.

Ба Шуруи диссертационии 6D.KOA-015
назди Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осимӣ
(734042, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,
хиёбони академикҳо Раҷабовҳо, 10.

ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ

номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Бегмуродов Сангинмурод Шамсидинович ба диссертатсияи Ашурев Носир Амонқулович дар мавзӯи «Рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа (дар асоси маводи вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон)», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.04 -Иқтисодиёти соҳавӣ (08.00.04.04 – Иқтисодиёти нақлиёт) пешниҳод шудааст.

1. Мубрам будани мавзӯи диссертатсия

Дар татбиқи амалии самтҳои афзалиятноки дурнамои рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари соҳаҳои муҳталиф, баҳши нақлиёту логистика низ мавқеи муҳимро ишғол менамояд, ки омили таъсирбахши таъмини бозори хизматрасонии кишвар мебошад. Инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа барои беҳдошти муносибатҳои доҳилию байналмилалии нақлиётӣ, таъмини соҳаҳо бо хизматрасониҳои нақлиётию логистикӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, истифодаи долонҳои транзитӣ мусоидат карда, дар устувории вазъи иқтисодию молиявӣ замина мегузорад.

Рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа ва бозори хизматрасонии ҷумҳурӣ ва минтақаҳои алоҳидай он аз дараҷаи рақобатпазирии корхонаву ташкилотҳои нақлиётию логистикӣ вобастагии ҷиддӣ дорад. Дар навбати худ, ба сатҳи рақобатпазирии инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа омилҳои гуногун, ба монанди вазъи бозорӣ ва молиявии ташкилоту корхонаҳо, самаранокӣ ва сифати хизматрасонӣ таъсир мерасонанд.

Ба андешаи мо, дар байни омилҳое, ки ба сатҳи рақобатпазирии инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа таъсиррасон мебошанд, пеш аз ҳама сифати хизматрасонӣ ва рушди устувори комплекси нақлиётӣ мавқеи хос дорад.

Бинобар ин, муқаррароти илмӣ-назариявӣ, методологӣ ва методии рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа дар шароити амал ва рушди муносибатҳои бозорӣ таҳлили амиқ, арзёбии объективии самаранокии воқеӣ, таҳияи стратегияи баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои нақлиётӣ-логистикии минтақаро ҳамчун яке аз

омилҳои таъмини рақобатпазирии ташкилоту корхонаҳои комплекси нақлиётӣ бо дарназардошти ҷавобгӯ будан ба талаботи рушди иқтисодиёти муосир тақозо менамояд.

Вобаста ба ин, интихоби мавзӯъ, гузориши мақсад ва вазифаҳо, инчунин объекту предмети диссертатсияи Ашурев Носир Амонқулович, ки меҳвари асосии методио назариявии онро ташаккули инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақавӣ, арзёбии самтҳои афзалиятноку тамоюли рушди он ташкил медиҳад, дар шароити муосир мубрам ва саривақтӣ мебошад.

2. Дараҷаи асоснокӣ ва муътамад будани хулоса ва тавсияҳои тадқиқоти илмӣ

Мақсади асосии диссертатсия аз асоснок гардонии муқаррароти илмию назариявӣ ва пешниҳоди тавсияҳои амалӣ оид ба коркарди назариявӣ ва методии ташаккули инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақавӣ, арзёбии самтҳои афзалиятноку тамоюли рушди он дар шароити муосир иборат аст.

Барои ҳалли ҳадафи мазкур ва вазифаҳои дар диссертатсия гузошташуда, усулҳои гуногуни тадқиқоти илмӣ, ба монанди усулҳои таҳдили системавӣ, иқтисодӣ ва оморӣ, муқоисавӣ, сохторӣ-логистикӣ, ҷадвалӣ, инчунин усулҳои амсиласозии иқтисодию риёзӣ, пешгӯй ва ҳалли масъалаҳои муносиб асос ёфтааст, ки асоснокӣ ва муътамад будани хулосаю натиҷаҳои тадқиқотро таъмин намудаанд.

3. Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд

Навгонии илмии диссертатсия аз гузориш ва ҳалли маҷмӯи вазифаҳои мушахҳас оид ба васеъ намудани донишҳои илмӣ дар самти рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақа дар асоси баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ иборат аст.

Боиси қайд аст, ки ба ҳимоя, аз ҷониби муаллиф, нуқтаҳои зерини назариявию методӣ ва амалии тадқиқ пешниҳод мегарданд, ки воқеан аз нигоҳи назария ва амали илми иқтисодӣ дорои унсурҳои навгонии илмӣ мебошанд:

Натиҷаҳои нисбатан воқеии ба сифати навгонӣ пешниҳодшуда дар мавридҳои зерин баён гардиданд:

1. Дар рисола асосҳои назариявӣ-методии фаъолият ва рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақа бо дарназардошти нақши он дар шароити иқтисоди бозорӣ муайян карда шуда, фаъолияти

намудҳои гуногуни нақлиёт, ки интихоби онҳо бо дарназардошти шаш омили асосӣ ба амал бароварда мешавад муайян карда шудааст.

2. Дар асоси натиҷаи тадқиқи ҳамаҷониба хусусиятҳо ва масоили рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа дар шароити иқтисоди бозорӣ, мавриди омӯзиш қарор дода, муайян карда шудааст.

3. Дар рисола таҳлили ҳолат ва рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикӣ дар вилояти Хатлон баҳо дода шуда, камбудиҳои ҷойдошта, инчунин омилҳои таъсирбахш ба рушд ва ҷойгиршавии он муайян карда шудааст.

4. Бо истифодаи усулҳои маъмул амсилаи иқтисодию риёзии дурнамои рушди ҳаҷми боркашонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Хатлон бо дарназардошти таъсири омилҳо соҳта шудааст. Инчунин, амсилаи иқтисодию риёзии такмилдодашудаи рушд ва ҷойгиршавии инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа пешниҳод гардидааст.

5. Ташаккули стратегияи рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа дар рисола асоснок ва пешниҳод карда шуда, дастгирии сармоягузорӣ барои рушди он дар шароити имрӯзаи вилояти Хатлон бо дарназардошти дастгирӣ ва иштироки давлат, ҷалби сармояи хориҷӣ, аз он ҷумла сармояи мустақим ва сармояи хусусӣ пешниҳод карда шудааст.

6. Дар диссертатсия самтҳои афзалиятноки рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Хатлон то давраи соли 2030 ва унсурҳои таркибии он, муайян карда шудааст.

4. Ҳаҷм ва соҳтори диссертатсия

Рисолаи диссертационӣ аз муқаддима, се боб, хулоса, рӯйхати адабиёт иборат буда дар 240 саҳифаи матни асосӣ навишта шуда, 35 ҷадвал ва 31 расму диаграммаро дар бар мегирад. Рӯйхати адабиёт аз 170 номгӯй иборат аст.

Дар муқаддима (саҳ.4-13) муҳимијати мавзӯъ, дараҷаи коркарди мавзӯи тадқиқоти диссертационӣ дар илми иқтисодӣ оварда шуда, мақсад ва вазифаҳои тадқиқот, навғонии илмӣ ва нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда дақиқ карда шудааст.

Дар боби аввали диссертатсия «Асосҳои назариявию методии рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа дар шароити иқтисоди бозорӣ» (саҳ.14-81) дар соҳтори иқтисоди бозории минтақа ва асосҳои фаъолияти он назария ва мавқеи инфрасоҳтори нақлиётӣ-

логистикӣ, хусусиятҳо ва масоили рушди инфрасохтори нақлиётию логистикии минтақа дар шароити бозор муайян карда шудаст.

Мо бо муаллифи диссертатсия дар бобати муайн кардани моҳияти иқтисодии инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ ва нақши он дар рушди минтақа комилан ҳамфир буда метавонем. Ба андешаи ў, системаи нақлиётӣ-логистикии минтақавӣ ин механизми асосии истифодаи мақсаднок ва оқилонаи захираҳо дар шаклҳои гуногун ва соҳторҳои мухталифи онҳо дар минтақа мебошад. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қаламрави он шароитҳои васеи табиӣ ва иқтисодӣ, сатҳҳои гуногуни рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва маҳсусгардонии истеҳсолот дар минтақаҳои муайян, ташаккули системаҳои минтақавии нақлиёт ва логистика аҳамияти муҳим доранд. Вазифаҳои умумии назарияи инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақа: банақшагирии ҷараёни мавод; ҳамоҳангсозии амалҳои иштирокчиёни ҳаракати ҷараёнҳои моддӣ; идорақунӣ ва назорати ҳама марҳалаҳои ҷараёни моддӣ; таъмини ҳаракат ва ташаккули ҷараёнҳои моддӣ.

Боиси таваҷҷӯҳи маҳсус аст, ки дар диссертатсия аз ҷониби довталаб рушди милликунонӣ ва хусусикунонии объектҳои инфрасохторҳои нақлиётӣ, инчунин заминаи моддию техникии инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақавӣ дар шароити бозор бо назардошти рушди системаи идорақунӣ ва шаклҳои гуногуни фаъолияти соҳибкорӣ дар системаи нақлиёти минтақавӣ, банақшагирии стратегӣ ва назорат аз болои фаъолияти объектҳои инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақавӣ, маблағгузории нақшаҳои рушди он, такмили маркетинг ва инноватсияи системаи нақлиёти минтақавӣ, ташкили корхонаҳои инноватсионии нақлиётӣ ва корхонаҳои фурӯши нақлиёт, таъмини рушди устувори муносибатҳои байнисоҳавӣ бо кишварҳои ҳориҷӣ, ташкили долонҳои нави нақлиётӣ, ташкили кафедраҳои логистикаи нақлиётӣ дар донишгоҳҳои минтақаи вилояти Ҳатлон, омӯзонидан ва ҷалб намудани занону духтарон барои рондани автомобилҳои ҷамъиятии байнишахрӣ, асоснок карда шудааст.

Воқеан чунин нигоҳи муаллиф вобастагии азими инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ, ташакkul ва рушди он аз ҷойгиршавӣ, ҷуғрофӣ ва релефи мураккаби кӯҳӣ вобаста буда, ин ба рушди шабакаи коммуникатсия (роҳҳо), ҷойгиршавии объектҳои воситаҳои нақлиёт ва қисми ҳаракаткунанда, амиқтар шудани робитаҳои нақлиётӣ ва иқтисодӣ дар доҳили кишвар таъсир мерасонад. Инчунин инфрасохтори нақлитӣ-логистикӣ хусусияти комплексиро дошта, дар навбати худ, дорои аҳамияти муҳими илмию амалӣ мебошад.

Дар боби дуюми диссертатсия «Вазъи муосири рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон» (саҳ.82-156) ҳолат ва рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ дар вилояти Хатлон, омилҳои таъсирбахш ба рушд ва ҷойгиршавии инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ дар минтақа омӯҳта шуда, амсиласозии иқтисодию риёзии рушди он анҷом дода шудааст.

Аз ҷумла муаллиф, дар заминаи таҳлили фарогир дар баробари дастоварду муваффақиятҳо таъсири манғии омилҳои норасоии воситаҳои нақлиёт, рушд накардани долонҳои нақлиётӣ, сатҳи баланди меъёрҳои андоз, амалҳои зиёди бюрократӣ ҳангоми бақайдгирии корхонаҳои нав, сатҳи баланди фоизи қарзҳои бонкӣ, сатҳи пасти даромадҳои пулии аҳолӣ ва ғайраро ҳамчун омилҳои сади роҳи пешрафти босуръати ин инфрасохтор муайян намудааст.

Дар рисола ҳангоми таҳлили ҳолат ва рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ ба омӯзиши вазифаҳои асосии терминалҳои наздисарҳадӣ бо назардошти қабули воситаҳои нақлиёти хориҷӣ ва ватаний ба ҳудуди он; бақайдгирии воридоту содироти воситаҳои нақлиёт; таъмини истгоҳҳои муваққатӣ барои нигоҳдории воситаҳои нақлиёт; ташкили санчиши ҳолати техниکӣ ва санитарии воситаҳои нақлиёт; ташкили раванди борфарорӣ ва боркунӣ диққати маҳсус дода шудааст. Инчунин усул ва омилҳои асосие, ки барои рушди инфрасохтори нақлиётии минтақа таъсири мусбат мерасонанд муайян карда шудаанд.

Дастоварди илмию амалии дигари муаллиф дар он зоҳир мегардад, ки дар асоси таҳлил ва бо дарназардошти баҳисобгирии омилҳои таъсиррасон рушди инфрасохтори нақлиёти-логистикии вилояти Хатлон барои ташаккули бозори миллӣ ва байналхалқии нақлиёт, инчунин анборҳои нигоҳдории молу маҳсулот метавонад замина бошад. Барои ҳоил шудан ба сатҳи баланди амалиёти транзитӣ дар минтақа бояд пешгӯихо ва навовариҳои зиёде оид ба рушди ин соҳа карда шавад.

Натиҷаи дигари тадқиқот, ки шахсан аз ҷониби муаллиф ба даст оварда шудааст, он аст, ки ҳангоми ҳалли масъалаҳои мавҷуда истифодаи амсилаи иқтисодӣ-риёзии ҳаҷми боркашонӣ ва рушди минтақавии инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ бо назардошти ҷараёнҳои перспективии хатҳои гуногуни нақлиётӣ барои намудҳои гуногуни нақлиёт ва банд будани терминалҳо, анборҳо ва базаҳои корхонаи минтақавии ин инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ ба даст оварда мешавад; сатҳи техникии рушди хатҳои нақлиёт ва анборҳо, ҳамчунин вариантҳои соҳтмонҳои қитъаҳои нав ва объектҳои системаи ташкили минтақавии инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ боло меравад;

харочоти умумӣ барои истифода ва рушди он муайян мегардад; корҳои нақлиётӣ ҳамаи намуди нақлиёт, ҳаҷми воридот ва содироти бор дар доираи минтақа, ҳамчунин ҳаҷми коркарди маҳсулот дар терминалҳо, базаҳо ва анборҳо муайян мешавад, ки аҳамияти хоси илмию амалиро доро мебошад.

Ба ғайр аз ин, дар ҳолати зарурӣ маблағҳои солонаи ҷории истифодабариро аз рӯйи намуди нақлиёт ва корхонаҳои минтақавии инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ, ки дар маблағгузории асосӣ оварда шудаанд, ҳамчунин ҳаҷми фондҳои истеҳсолӣ, ки дар давраи мазкур ворид мешавад, ҳисоб кардан мумкин аст.

Нақш ва аҳамияти амсаласозии рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ ва саҳми он, ки аз тарафи муаллиф пешниҳод шудааст дар рушди соҳаи нақлиётию логистикии минтақа беандоза буда, ба раванди амалӣ намудани стратегияи миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030 мусоидат мекунад.

Боби сеюми диссертатсия «Муқаммалгардонии рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Ҳатлон» (саҳ.157-195) ба ташаккули стратегияи рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақавӣ, дастгирии сармоягузорӣ барои рушди он ва самтҳои афзалиятноки рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Ҳатлон баҳшида шудааст.

Аз ҷумла, барои ҳалли масъалаҳои мавҷуда ташаккули стратегияи рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақаро муаллиф зарур мешуморад. Аз ин рӯ, барои рушди минбаъдаи хизматрасониҳои он дар минтақа, дар сатҳи сифатан нав баровардани корхонаҳои нақлиётӣ ташкили холдингҳои нақлиётӣ ва логистиқиро пешниҳод менамояд. Тавсия дода мешавад, ки холдинг дар заминай маҷмуи якчанд корхонаҳо таъсис дода шавад, ки қобилияти татбиқӣ ин равишро дошта бошанд.

Ба ақидаи муаллиф рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва логистикии минтақаи вилояти Ҳатлон ба сармоягузорӣ эҳтиёҷ дошта, барои ҷалби сармоягузорони дохилӣ ва хориҷӣ ҳавасманд мебошад. Барои ҳарчи кам шудани харочоти нақлиётӣ ва табдил додани минтақаи вилояти Ҳатлон ба як қисми чудонашавандай долони транзитии байналмилалии нақлиётӣ дар минтақа, рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии роҳи оҳани вилояти Ҳатлон яке аз роҳҳои беҳтар барои ҳалли ин масъала мебошад ва рушди он ба раванди амалӣ намудани Стратегияи миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030 мусоидат намуда, дар таъмини рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии вилояти Ҳатлон нақши сазовор мегузорад.

Дар ин раванд ҳадафи ҷорӣ намудани системаҳои интеллектуалии идоракунӣ ба идоракунии комплекси нақлиётӣ-логистикӣ, баланд

бардоштани самаранокии нақлиёти интермодалӣ, ҳосилнокӣ ва сифати хизматрасонӣ, зиёд кардани ҳаракат ва кам кардани истеъмоли энергия ва зарари экологӣ мебошад. Самтҳои афзалиятноки рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ ва унсурҳои таркибии он, инчунин бо дарназардошти таъсири омилҳои афзоиши рақобатпазирӣ дар давраи баррасишавандагӣ ва дарозмуддат имкон медиҳанд, ки соҳторҳои нақлиётӣ иҷрои консепсияро дар минтақаи вилояти Хатлон таъмин кунанд.

Муаллифро дастгирӣ намуда меҳоҳам қайд намоям, ки вилояти Хатлон дорои потенсиали қалони транзитӣ байни минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он мебошад. Аз ин лиҳоз, дар амал татбиқ намудани чунин самтҳои афзалиятнок оид ба рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ, метавонанд имкониятҳои транзитии минтақаи вилояти Хатлонро беҳтар намуда, ба раванди амалӣ намудани стратегияи миллии рушди Тоҷикистон мусоидат намояд.

Таҳқиқоти диссертационӣ бо хулоса ва тавсияҳо (саҳ.196-200) оид ба рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии вилояти Хатлон пешниҳод карда шудаанд.

5. Аҳамияти илмию назариявӣ ва амалии диссертатсия

Аҳамияти назариявӣ ва амалии тадқиқот дар он аст, ки татбиқи хулоса ва тавсияҳои асоснокнамудаи муаллифи рисола ба мукаммал гардонидани асосҳои назариявию методии инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ ва рушди хизматрасонии он дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла вилояти Хатлон мусоидат менамояд. Натиҷаҳои тадқиқ, ки аз ҷониби муаллиф ба даст оварда шудаанд, метавонанд барои ба таври дақиқ ва объективӣ арзёбӣ намудани ҳолати рушд ва таъмини сатҳи баланди хизматрасонии нақлиётӣ-логистикӣ бо дарназардошти ҳусусиятҳои минтақаҳои кишвар ва омилҳои дохилӣ ва берунӣ дар шароити рушди устувори иқтисодиёти Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шаванд.

Хулосаҳои асосӣ ва пешниҳодҳое, ки дар рисола оварда шудаанд, метавонанд дар раванди таълим барои тайёр намудани мутахассисон дар соҳаи иқтисодиёти нақлиёт, инчунин ихтисосҳои ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии нақлиёти автомобилии шаҳрӣ, логистикаи нақлиёт истифода шаванд.

6. Эроду тавсияҳо барои беҳтар гардонидани сатҳи илмию назариявӣ ва амалии диссертатсия

Ба сифати эроду тавсияҳо ба диссертатсияи тақризшавандагӣ чунин нуқтаҳоро қайд кардан мумкин аст:

1. Ба андешаи мо, дар муқаддимаи диссертатсия муаллиф мебоист мубрамии тадқиқотро дар самти баланд бардоштани сифати хизматрасонии объекҳои инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ нисбатан васеътар нишон медод.

2. Дар боби назариявии таҳқиқот субъектҳои инфрасохтори нақлиётӣ логистикӣ ба таври кофӣ шарҳ дода нашудаанд. Муаллиф бояд бо такя ба қонунгузории амалкунанда ба ин масъала таваҷҷуҳи бештар равона мекард.

3. Дар боби дуюми диссертатсия муаллиф мебоист ҳангоми амсиласозии иқтисодию риёзии рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақа нишондиҳандаҳои ноилшударо бо нишондиҳандаҳои стратегия ва барномаи миёнамӯҳлати рушди иқтисоди минтақа муқоиса ва арзёбӣ менамуд.

4. Дар бахши тавсиявии диссертатсия аз ҷониби муаллиф пешниҳоди хуб оид ба рушди инфрасохтори нақлиётӣ-логистикии минтақа пешниҳод гардидааст, ки ҳақиқатан аҳамияти илмию амалии мусирро дорост. Агар муаллиф самтҳои асосии таъсири инфрасохтори нақлиётӣ-логистикиро ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии он асоснок менамуд, сифати диссертатсия боз ҳам баландтар мегардид.

5. Дар диссертатсия баъзе ҳатогиҳои имлой ва техникӣ низ дида мешаванд.

Эроду тавсияҳои зикршуда ба сатҳи баланди илмию амалии тадқиқоти мазкур таъсири манғӣ намерасонанд ва метавонанд аз ҷониби муаллиф зимни тадқиқоти минбаъда ба инобат гирифта шаванд.

6. Хулоса оид ба мувофиқати диссертатсия ва меъёрҳое, ки тартиби додани дараҷаҳои илмӣ муқаррар кардааст.

Автореферат ва интишороти муаллиф мазмуни асосии диссертатсияро инъикос менамоянд.

Диссертатсияи тақризшавандада кори илмию таҳассусии байтмомрасида буда, ба муаллиф мұяссар шудааст, ки вазифаҳои гузошташударо муваффақона ичро намояд.

Диссертатсия мутобиқи шиносномаи таҳассусии Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (ilmҳои иқтисодӣ) аз рӯи бандҳои зерини ихтисоси 08.00.04 -Иқтисодиёти соҳавӣ (08.00.04.04 – Иқтисодиёти нақлиёт), банди 5 - Инфрасохтори нақлиётию логистикӣ, тамоюли мусири рушд ва асосҳои назариявию методологии таҳлили он; банди 7 - Арзёбии дурнамои рушди маҷмуаи нақлиётӣ-логистикӣ дар мамлакат ва минтақа омода карда шудааст.

Хулоса, диссертатсияи Ашурев Носир Амонқулович дар мавзӯи «Рушди инфрасоҳтори нақлиётӣ-логистикии минтақа (дар асоси маводи вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.04 - Иқтисодиёти соҳавӣ (08.00.04.04 – Иқтисодиёти нақлиёт) ба талаботи Комиссияи олии аттестаціонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯй буда, муаллифи диссертатсия сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси пешниҳодшуда мебошад.

Муқарризи расмӣ:

Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент,
мудири кафедраи менечменти
инвеститсионӣ ва маркетинги
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон



Бегмуродов С.Ш.

Суроғ: 734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Н.Қарбоев,
63/3. Тел.: +992 881116135. e-mail: begmurodovs@mail.ru

Имзои н.и.и. дотсент Бегмуродов С.Ш.-ро тасдиқ менамоям:
Сардори раёсати кадро
ва корҳои маҳсуси ДЛТ



Бухориев Н.А.